


«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»



## ХУЛОСАИ

тақрорни даври дуюми чаласаи муштаракӣ кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ, криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Хулоса оид ба мубрамият ва аҳамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Таҳқиқоти илмӣ диссертатсионии Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия муҳокима гардида, дар асоси суратмаҷлиси №8 аз 15-уми июни соли 2022 ба ҳимоя тавсия дода шудааст.

Шарифбек Шарифзода дорои маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ (ДМТ) буда, аз соли 1999 инҷониб дар мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва назорат ва аз моҳи июни соли 2022 дар вазифаи сардори шӯъбаи ҳуқуқи Иллатан ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда, ҳамзамон аз соли 2003 то ба имрӯз ба сифати муаллими калон, ҳамкори берунӣ дар Донишқадаи андоз ва ҳуқуқ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Академияи Вазорати корҳои дохилӣ, инчунин Донишқадаи тақмили ихтисоси Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди ДМТ ба донишҷӯён ва шунавандагон машғулияти таълимӣ гузафта истодааст. Мавсуф муаллифи 13 мақолаҳои илмӣ ва беш аз 50 мақолаҳои бадеӣ мебошад. То ин муддат бо унвонҳои «Аълоҷии ифтихории маорифи Тоҷикистон», «Аълоҷии телевизион ва радиои Тоҷикистон», «Аълоҷии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Аълоҷии матбуоти Тоҷикистон» кадрдонӣ гардидааст.

Дар давраи оmodасозии диссертатсия Шарифзода Ш.М., унвончӯи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Фармоиши ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ ва омода намудани рисолаи номзадӣ (Шаҳодатнома 6.09.2013, № 2844) санаи 30 июни соли 2017 таҳти №219-05 дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ ба талаботи манзурнамудаи банди 17-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, мутобиқ мебошад.

**Роҳбари илмӣ:** – Саидзода Шоҳин Нуриддин, номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

**Мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ** дар он ифода меёбад, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолии кишвар ба хоҳири таҳкими пояҳои давлатдорӣ навин, сулҳу субот ва ваҳдати миллий талош намуданд, ки ба сӯйи дастовардҳои бештар қадамҳои устувор гузоранд ва нуфузу эътибори мамлакатро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоранд.

Дар даврони соҳибистиқлолии миллати куҳанбунёди мо бо таҷрибаву собиқаи давлату давлатдори марҳилаи тақдирсози расидан ба сулҳу ваҳдати миллиро паси сар кард ва дар шоҳроҳи амалӣ намудани нақшаҳои азими созандагӣ, ки ҳадафшон бо тақдирӣ наслҳои имрӯзаву оянда пайванди мустақим дорад, қадамҳои устувор гузошт. Ба шарофати истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллий барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии миллий ҳамаи заминаҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст.

Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ муборизаро дар баробари дигар самтҳои ҷинояткорӣ ба хусус коррупсия ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ қарор дода, ба таппакули заминаҳои ҳуқуқиву сохторӣ ва таҳкими ҳамкорихон байналмилалӣ дар ин самт оғоз намуд. Чунончӣ, бо ибтикор ва роҳбарии Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушишҳои пай дар пай ҷиҳати қабул ва амалинамони қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷавобгӯи манфиатҳои умумимиллӣ ва мукамалгардонии онҳо ба тасвиб расиданд.

Бояд қайд намоем, ки дар замони истиқлолият тавассути қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, давлат як қатор тадбирҳои зиддикоррупсиониро андешидааст, ки барои пешгирӣ намудани коррупсия нақши муҳим мебозанд. Чунин тадбирҳо асосан дар якҷанд санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам карда шудаанд. Масалан: Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июли соли 1999 №1262 «Дар бораи тадбирҳои иловагии пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва коррупсия (ришвахӯрӣ)», қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 10 декабри соли 1999 ва аз 25 июли соли 2005 ва «Дар бораи муқовимат ба коррупсия» аз 7 августи соли 2020, қабул карда шуд, ки онҳо самтҳои асосии ташаккули сиёсати давлатии зиддикоррупсиониро дар кишвар муайян намуданд.

Муаллиф қайд намудааст, ки бо қабул гардидани санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиддикоррупсионӣ ва ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба як қатор қонунҳои кишвар дар даври соҳибистиқлолӣ заминаи ҳуқуқии мубориза бо коррупсия фароҳам оварда шуда, фаъолияти мақомоти муқовиматбаранда пурзӯр гардид.

Ба андешаи муаллиф тадбиқи чорабиниҳои мазкур дар самти мубориза бо коррупсия дар кишварамон басо аҳамиятнок буда, дар шароити гузариш ба идоракунии самарабахши демократӣ, яке аз вазифаҳои муҳими давлат ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, коҳиш додан ва ё бартараф намудани омилҳои ба коррупсия мусоидаткунандаро дар тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пеш аз ҳама дар низоми мақомоти давлатӣ саривақтӣ ва зарур шуморидааст.

Муаллиф бо пешниҳоди таклифҳо ба мақсад мувофиқ доништааст, ки коркарди роҳу усули муосири баланд бардоштани масъулияти шахсии роҳбарони тамоми вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои дигар ва дар маҷмӯъ, ҳамаи субъектҳои муқовимат ба коррупсия бозбинӣ ва барои коҳиш додани содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ тамоми чораҳои пешгирӣкунанда андешида шавад.

Шарифзода Ш.М., рисолаҳо аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ таҳия карда, бо мақсади тақмили чораҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ ва криминалогӣ онҳо ба муқовимат ба коррупсия, роҳҳои муосири пешгирии боз ҳам самарабахши ҷиноятҳои коррупсиониро тавсия намудааст.

Аз сатҳи таҳқиқи мавзӯи диссертатсия бармеояд, ки муаллиф дар тақмили чораҳои пешгирӣ ва муқовимат бо ҷиноятҳои коррупсионӣ асарҳои олимони зиёди ватанӣ ва хориҷиро мубодила намуда, саҳми

онҳоро назаррас ҳисобида, бештари чамбаҳои ҳуқуқи зухуроти коррупсияро то ҳол баҳснок арзёбӣ кардааст, ки ба онҳо мафҳуми коррупсия, чораҳои пешгирӣ ва баъзе аз ҷиоятҳои коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта дохил мебошанд. Ҳамзамон, қайд намудааст, ки то кунун таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи пешгирии ҷиоятҳои коррупсионӣ ва роҳҳои тақмили қонунгузори ҷиоятии миллӣ роҷеъ ба масъалаи мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қадри лозимӣ ҷой надорад. Дар робита ба ин ва назардошти саҳми олимони соҳа, муаллиф пешниҳод кардааст, ки баъзе аз паҳлуҳои масъалаи мазкур ниёз ба таҳқиқоти нав ва комплексиро дорад. Таҳлили дараҷаи таҳқиқи мавзӯи нишон медиҳад, ки тақрибан ҳамаи муаллифон бинобар кофӣ набудани таҳқиқоти назариявӣ амалӣ аҳмиятнок будани омӯзиши ин мавзуро таъкид намудаанд.

**Навгони илмӣ таҳқиқоти диссертатсионӣ** дар он зоҳир мегардад, ки диссертатсияи мазкур аввалин маротиба дар адабиёти ҳуқуқӣ дар заминаи қонунгузори байналмилалӣ ва таҳлили маҷмӯи ҷиояти коррупсионӣ дар Кодекси ҷиоятии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шудааст.

Рисола маълумоти илмиро оид ба низоми кирдорҳои аз ҷиҳати ҷамъиятӣ хавфнок, инчунин роҳҳо ва воситаҳои криминологии пешгирии ҷунин ҷиоят, ки қаблан дар адабиёти муосири криминологӣ оид ба масъалаҳои мубориза бо ҷиояткории марбут ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос нашуда буд, дар бар мегирад. Дар диссертатсия омилҳои криминогенӣ, ки ҷиояти коррупсиониро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунанд, низ дарҷ ёфтааст.

Дар рисола таҳлили ҷамъбаҳои ҳуқуқӣ - ҷиояи ва криминологии пешгирии ҷиоятҳои коррупсионӣ дар асоси қонунгузори байналмилалӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида, пешниҳодҳои мушаххас оид ба ворид намудани тағйиротҳо ба қонунгузори ҷиддикоррупсионӣ ва Кодекси ҷиоятии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз гардидаанд.

Пешниҳодҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда оид ба беҳтар намудани пешгирии умумиҷамъиятӣ ва махсуси криминологии ҷиояткории коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф гардидаанд, ки дар назарияи криминологӣ ва мувофиқан, дар амалияи ҳифзи ҳуқуқ мавқеи худро то имрӯз наёфта буданд. Диссертатсия ба талаботи навоарии муқаррароти илмӣ ҷавобгӯ буда, ба он барои тақмил додани заминаи



ҳуқуқии мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳо пешниҳод гардидаанд.

Нуктаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, навгонии рисолаи илмӣ ва ҳалли вазифаҳои гузошташударо инъикос менамоянд.

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки дар асоси таҳлили қонунгузории амалкунанда, омӯзиши амалияи судӣ, таҷрибаи иҷроии санадҳои судӣ, маводҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории зидди коррупсия ва муайян намудани чораҳои аз чиҳати илмӣ асоснок оид ба пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.**

- омӯзиши таърихи пайдоиш ва инкишофи падидаи коррупсия ва муқовимат бо он;

- таҳқиқи мафҳуми коррупсия тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

- таҳлили асосҳои ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия;

- таҳқиқи сабаб ва шароитҳои, ки ба содиршавии ҷиноятҳои коррупсионӣ мусоидат мекунанд;

- таҳлили чораҳои умумиҷамъиятии пешгирии ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта;

- таҳлили чораҳои махсуси криминологии пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ;

**Хулосаҳо ва тавсияҳои илмӣ** дар диссертатсия матраҳгардида бо истифода аз ақидаҳо ва мафҳумҳои пазируфташудаи илмӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таҷрибаи судӣ, инчунин қонунгузории ҷиноятҳои давлатҳои алоҳида оид ба масъалаи пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон исбот карда шудаанд. Натиҷаҳои илмӣ таҳқиқоти диссертатсионӣ аз сатҳи навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дарак медиҳанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ кори илмӣ анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Доир ба мавзӯи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 13 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 10 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризишавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар нашрияҳои дигар бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба таърифи расонидааст. Интишороти муаллиф мазмун ва моҳияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос намуда, таҳлили онҳо дар қисми хулоса ва тавсияҳои диссертатсия ҷой дода шудаанд.

**Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида, дар ҷаласаҳои кафедра мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия дар мақолаҳои муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маҷаллаву маҷмӯаҳо ба нашр расидаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмӣ зерин ба тариқи маъруза аз ҷониби муаллифи рисола пешниҳод гардидаанд:

- конференсияи байналмилалӣ илмӣ - назарявӣ дар мавзӯӣ «Масалаҳои мубрами ислоҳоти қонунгузори мурофиавӣ ва фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ», Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 25 ноябри соли 2016;

- конференсияи байналмилалӣ илмӣ - амалӣ бахшида ба Рӯзи байналмилалӣ мубориза бо коррупсия дар мавзӯӣ «Муқовимат бо коррупсия - яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат», Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 9 декабри соли 2017;

- конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ амалӣ дар мавзӯӣ «Муқовимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Роҳҳо ва натиҷаҳои он», Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 7 декабри соли 2019;

- конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ амалӣ дар мавзӯӣ «Мушкилотҳои танзими ҳуқуқӣ ва тақмили қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия», Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 24 майи соли 2021;

- конференсияи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ илмӣ амалӣ дар мавзӯӣ «Коррупсия - яке аз омилҳои таҳдидкунандаи амнияти иҷтимоӣ», Маракази таҳқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 29 декабри соли 2021 ва ғайра.

Маврид ба тазаккур аст, ки нуктаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои амалие, ки аз ҷониби унвонҷӯ дар рисола манзур карда шудаанд, метавонанд дар таҳияву таҷдиди қонунгузори ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. Инчунин, натиҷаҳои рисоларо метавон дар таълими фанҳои «Ҳуқуқи ҷиноятӣ», «Ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ», «Пешгирӣ ва муқовимат ба коррупсия», хангоми навиштани қорҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва рисолаҳои магистрӣ истифода бурд.

**Саҳми шахсии докталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот** ба сатҳи наҷвонии илмӣ таҳқиқоти диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои

илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ асоснок карда мешаванд. Ҳамчунин, тарзи навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия сахми шахсии муаллифро нишон медиҳанд. Дар чараёни таҳқиқ муаллифи диссертатсия ба таври кофӣ санадҳои байналмилалӣ, қонунгузориҳои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои коррупсионӣ, хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфноки ин ҷиноятҳоро дар замони муосири рушд ва таҳлили таркиби ҷиноятҳои баррасишавандаро тавсиф намудааст.

Ҳамчунин, аз ҷониби диссертант коркарди амалӣ ва назариявии тавсияҳо баҳри такмили қонунгузорӣ ва фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои, ки бо коррупсия алоқаманданд, пешниҳод гардидааст.

Муаллиф камбудии дар тақризи қаблии муқарризи холис Шарипов С.С., овардари, ки аз нигоҳи илмӣ баҳснок буда, камбудии техникаро низ дар бар мегирифтанд, ислоҳ ва бартараф намуда, пешниҳодҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшударо ҷиҳати беҳтар намудани чораҳои пешгирии умумиҷамъиятӣ ва махсуси криминологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур намудааст.

Мавзӯ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), ки бо қарори Раёсати комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми сентябри соли 2021, таҳти №7 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, аз тарафи муаллиф мустақилона таълиф гардида, дорои ягонагии дохилӣ, натиҷа ва нуктаҳои нави илмӣ мебошад ва сахми шахсии муаллифро дар соҳаи илм нишон медиҳад.

#### **Қарор карда шуд:**

1. Диссертатсияи Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ




ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷиҳати ҳимоя намудан барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тавсия карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул карда шуд.

Дар маҷлис иштирок доштанд: 14 нафар. Натиҷаи овоздихӣ: «тарарфдор» – 14 нафар, «зид» – 0 нафар, «бетараф» – 0 нафар, суратмаҷлиси ҷаласаи муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (таъйиноти декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ аз 3 октябри соли 2022, таҳти №79/2).

**Раиси маҷлиси муштарак:**  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
дотсент



Курбонализода Н.Ш.

**Котиб ва муқарризи ҳолиси №1:**  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ  
муаллими калони кафедраи криминалистика  
ва фаъолияти экспертизаи судии  
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ



Шарипов С.С.

**Муқарризи ҳолиси №2:**  
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ,  
криминология ва психологии Академияи  
ВКД ҶТ, майори милитсия



Нарзуллозода С.С.

**Имзохоро тасдиқ мекунам:**  
Сардори РК ва КМ ДМТ  
«19» 10 2022 с.



Тавқиев Э.Ш.